

ҚИСМИ 1. МАЪЛУМОТНОМА ДАР БОРАИ ҲАЙАТИ МИҚДОРӢ ВА СИФАТИИ СОҲИБОНИ ҚОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОК

ҷадвали №1

Микдори умумии Саҳҳомон	Ном ва насаби шахсоне, ки 5% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд	Ном ва насаби шахсоне, ки 10% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд	Ном ва насаби шахсоне, ки 20% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд	Ном ва насаби шахсоне, ки 50% ва зиёд аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд	Ном ва насаби шахсоне, ки 75% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд
1	2	3	4	5	6
3 н	--	--	Абдуҷабборов Т	--	--
	--	--	Абдуҷабборов А	--	--
	--	--	Абдуҷабборов С	--	--

ҷадвали №2

Номгуи пурраи шахси ҳуқуқи ё ном ва насаби соҳиби ҳақиқии саҳмияҳо	Чойгиравии шахси ҳуқуқи ё чои истикомати шахси воқеӣ (фақат бо ризоияти шахси воқеӣ нишон дода мешаванд)	Чои кори пештара дар 5 соли охир	Вазифаи ишғолнамуда дар шурои директорони дигар ҷамъиятҳо	Микдори соҳибӣ қардани қоғазҳои қиматноки дигар ҷамъиятҳо	Андозаи муқофоти гирифташуда	Шакл гирифтани муқофот
Абдуҷабборов Т	И.Сомонӣ-4	ҶСШК «И.Сомони»	--	--	--	--
Абдуҷабборов А	Борбад 124/78	Душанбе духтур	--	--	--	--
Абдуҷабборов С	Дусти 18/48	МТМ Истаравшан	--	--	--	--

ҚИСМИ 2. РҲЙХАТИ ШАХСОНИ БОНУФУЗ

2.1 Ҳайати шахсони бонуфуз барои 30.06.с.2016

Номгӯи пурраи Фирмаи (барои шахсони ҳуқуқӣ) ё ном ва насаби шахси бонуфуз	Қойғиршавии шахси ҳуқуқӣ ё қои истиқомати шахси воқеӣ (фақат бо ризоияти шахси воқеӣ нишон дода мешавад)	Асоси эътироф шудани шахс ба сифати шахси бонуфуз	Санаи расидани асос	Ҳиссаи иштироки шахси бонуфуз дар сармояи оинномавии ҷамъиятисаҳомӣ, бо %	Ҳиссаи ба шахси бонуфуз тааллуқ доштани қоғазҳои қиматноки ҷамъияти саҳомӣ, бо %
1	2	3	4	5	6
Абдуҷабборов Т	И.Сомонӣ-4	Саҳмия	15.05.2013	34	34
Абдуҷабборов А	Борбад 124/78	Саҳмия	15.05.2013	33	33
Абдуҷабборов С	Дусти 18/48	Саҳмия	15.05.2013	33	33

2.2. Тағйиротҳое, ки дар рӯйхати шахсони бонуфуз дар давраи аз 31.03.с.2016 то 30.06.с.2016 ба амал омадаанд

Мундариҷаи тағйиротҳо	Санаи ба амал омадани тағйиротҳо	Санаи ворид намудани тағйиротҳо ба рӯйхати шахсони бонуфуз
Баромадан аз ҳайати шахсони бонуфуз		

1	2	3	4	5	6

Ба ҳайати шахсони бонуфуз дохил шудаанд

1	2	3	4	5	6